

(қисмати алоҳида)

ФАСЛИ I. ҲАДАФҲО ВА ПРИНСИПҲО

Моддаи 1

Ҳадафҳои Созмони Милали Муттаҳид иборатанд аз:

Даст ёфтан ба ҳамкории байналмилалии барои ҳалли масъалаҳои байналмилалии дорои хусусиятҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ё инсонӣ ва пешбариву нигоҳдории эҳтиром ба ҳуқуқи башар ва ҳама гуна озодиҳои бунёдӣ бе тафовути нажодӣ, ҷинсӣ, забонӣ ё динӣ.

ФАСЛИ III. МАҚОМОТ (ОРГАНҲО)

Моддаи 8

СММ ба ҳаққи интихоби мард ё зан барои иштирок дар ягон вазифа ва таҳти шароитҳои баробар дар мақомоти (органҳои) асосӣ ва изофаи худ ҳеҷ гуна маҳдудияте эҷод намекунад.

ФАСЛИ IV. МАҚМАЪАИ УМУМӢ

Моддаи 13

1. Мақмаъаи умумӣ бо ҳадафҳои зерин омӯзишҳои лозимро анҷом дода, тавсияҳо медиҳад:

2. мусоидат ба ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаҳои иқтисодӣ, фарҳангӣ, маориф ва тандурустӣ ва ёрӣ чӣхати амалӣ шудани ҳуқуқи башар ва озодиҳои бунёдӣ барои ҳама бе тафовути наҷодӣ, ҷинсӣ, забонӣ ва динӣ.

ФАСЛИ Х. ШҶРОИ ИҚТИСОДӢ ВА ИҚТИМОӢ

Моддаи 62

1. ШҶрои иқтисодӣ ва иқтимой ваколатдор мешавад, ки пиромуни масъалаҳои байналмилалӣ дар соҳаҳои иқтисодӣ, иқтимой, фарҳанг, маориф ва тандурустӣ ва масъалаҳои вобаста ба онҳо пажӯҳиш анҷом диҳад ва гузориш таҳия кунад ва дар бораи ҳар кадом аз ин мавзӯҳо ба Маҷмаъаи умумӣ, кишварҳои узви СММ ва дафтарҳои махсуси алоқаманд тавсияҳо кунад.

2. Ин ШҶро ваколатдор мешавад ба манзури пешрафти эҳтиром ва риояти ҳуқуқи башар ва озодиҳои бунёдӣ барои ҳама тавсияҳо кунад.

Моддаи 68

ШҶрои иқтисодӣ ва иқтимой комиссияҳоеро дар соҳаҳои иқтисодӣ ва иқтимой ва пешбурди ҳуқуқи башар ва соҳаҳои дигар тибқи тақозои иҷроӣ вазифаҳои худ таъсис менамояд.

Моддаи 76

Вазифаҳои асосии системаи пуштибонӣ мутобиқи ҳадафҳои СММ дар моддаи 1 Оинномаи мазкур баён шудаанд ва иборатанд аз:

а. таҳкими сулҳ ва амнияти байналмилалӣ;

б. мусоидат кардан ба пешрафти сиёсӣ, иқтисодӣ, иқтимой ва омӯзишии сокинони сарзаминҳои таҳти пуштибонӣ ва тараққиёти прогрессивии онҳо аз тарной идораи худ ё истиқлолият тибқи вижагиҳои ҳар сарзамин ва сокинони онҳо ва бо

назардошти хоҳиши озодонаи ин халқҳо ва мутобиқи назардошти муқаррароти ҳар мувофиқатномаи пуштибонӣ;

в. ташвиқи эҳтиром ба ҳуқуқи башар ва озодиҳои бунёдӣ барои ҳама бидуни тафовутҳои наҷодӣ, ҷинсӣ, забонӣ ё динӣ ва эътирофи вобастагии мутақобили халқҳои ҷаҳон;